



«Тасдиқ менамоям»
Ректори ДДХБСТ
д.и.и., профессор Шарифзода М.М.

«

23

»

08

соли 2023

ТАКРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертацияи Исомадинова Фарзонахон Маҳмудҷоновна дар мавзуи «Таъсири технологияҳои иттилоотӣ ба арзишҳои ахлоқӣ: таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи иҳтисоси 09.00.11 - Фалсафаи иҷтимоӣ

1. Мубрамии мавзуи таҳқиқот

Пешрафтҳои замони муосир, баҳусус дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, ба инсоният имкониятҳо ва дастовардҳои нави илмӣ фароҳам овардааст, ки воридшавии онҳо ба соҳаҳои нави илмӣ ва технологӣ ҳамеша мушкилоти ахлоқӣ ва маҳдудиятҳоро эҷод менамояд. Он яке аз мавзухои ҷолиб ва нав дар соҳаи илми технологияҳои иттилоотӣ, ахлоқи иттилоотӣ-компьютерӣ мебошад.

Таҳқиқоти ахлоқи иттилоотӣ ва компютерӣ дар тули камтар аз як аср нишон додааст, ки инсоният аз таъсири табиат ба ҳокими табиат табдил ёфт, ки воситаҳо ва абзорҳои технологиро барои тарҳрезӣ ва идоракунни воқеиятҳои тамоман нав ва мутобиқ кардани онҳо ба манфиати худаш ба кор мебарад. Нерӯҳо ва қобилиятҳои аслии инсон - акли назарӣ ва амалий ба у имкон медиҳад, ки монеаҳои байни падидаҳои табиӣ ва сунъиро бартараф намояд. Бори аввал дар таъриҳ инсоният акнун метавонад ҳамаи ҷанбаҳои муҳити берунаашро назорат кунад.

Аз нуктаи назари ахлоқи иттилоотӣ, олами маҷозии маълумот, иттилоот, дониш ва иртибот, ки тавассути ТИИ имконпазир шудааст, ҷанбаи экологии онро ҳамчун муҳити нав, инфосфера ба вучуд орад. Инфосфера фазои ҷуғрофӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ё забонӣ набуда, балки фазои семантикаи таълим, илм, фарҳанг ва муошират ва муҳити глобалист, ки аз ҷиҳати моҳияташ гайримоддӣ аст. Дар байни мушкилоти ахлоқӣ, ки инфосфера ба

миён меорад нигоҳдорӣ, паҳнкунӣ, назорати сифат ва паҳнкунии озодонаи иттилоот, ахлоқи ТИИ (масалан, эҳтиром ба махфият ва моликият), густариши дастрасии умумӣ; дастирии техниқӣ барои таъсиси фазои нави рақамӣ, мубодилаи иттилоот, баланд бардоштани маърифати чомеа; эҳтиром ба гуногурангӣ ва гуногунандешӣ, барҳам додани нобаробарӣ дар дастрасӣ ба иттилооти рақамӣ мавқеи хоса доранд.

Бояд қайд намуд, ки рушди технологияи иттилоотӣ дар Тоҷикистон дар марҳилае қарор дорад, ки намудҳои гуногуни василаҳои технологӣ ва дастгоҳҳои компьютерӣ ба аксари ҷанбаҳои ҳаёти шахсӣ ва иҷтимоӣ ворид мешаванд. Аммо таъсир ва оқибатҳои ахлоқӣ ва иҷтимоии истифода аз ин технологияҳо ҳанӯз ба таври фаъол ва амиқ мавриди омӯзиш қарор нағирифтааст. Мутаасифона, то имрӯз муҳаққиқони соҳаи илмҳои гуманитарӣ-иҷтимоӣ, ҳусусан файласуфон дар таҳқиқи масъалаи ахлоқи иттилотӣ-компьютерӣ таваҷҷуҳи маҳсус ва корҳои мушаҳҳасро ба анҷом нарасонидаанд.

2. Дараҷаи асоснок ва саҳех будани патиҷаҳои илмӣ, ҳулоса ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд

Таърихи омӯзиши ахлоқи иттилоотӣ-компьютерӣ ба нимаи дуюми аспи XX рост меояд. Дар соли 1948 математики амрикӣ Н.Винер таҳқиқоташро таҳти унвони "Кибернетика ё идоракунӣ ва иртибот бо ҳайвонот ва мошин" навишт, ки дар он як соҳаи нави илми амалиро шарҳ дода, баъзе оқибатҳои иҷтимоӣ ва ахлоқии истифодаи мошинҳои ҳисоббарории электрониро муайян намуд.

Муаллифи рисола дараҷаи тадқиқоти мавзӯъро баррасӣ намуда, онро ба панҷ ғурӯҳ тақсим менамояд: **Гуруҳи якумро** таҳқиқот дар соҳаи фалсафаи технология ва иттилоот ташкил медиҳад. (О.Шпенглер, М.Хайдеггер, К.Ясперс, И.Хейзинга, Ф.Фукуяма, Э.Тоффлер, П.Козловский ва гайра). **Гуруҳи дуюмро** таҳқиқоте, ки бевосита ба ҷомеаи иттилоотӣ дар шароити тамаддуни баъдийиндустриалии инсоният даҳл доранд ва асарҳои классикии ин равия (М.Кастеллс, Ф.Уэбстер, П.Дракер, Д.Белл, И.Масуда, У.Эшби,

Т.Стоунъер, Т.П.Воронина, Р.Ф.Абдеев ва дигарон). Гурухи сеюми таҳқиқоти бевосита ба масъалаи ахлоқи иттилоотӣ-компьютерӣ баҳшида шуда, омузиш ва дарки ҷанбаҳои гуногуни ҷомеаи муосирро аз нигоҳи дурнамои ахлоқи иттилоотӣ мавриди таҳлил қарор додааст. Дар байни муҳимтарин асарҳои таҳқиқотии ҳам ҳусусияти ахлоқӣ ва ҳам умумифалсафӣ дошта корҳои Л.Флориди, Дж.Эрикссон, А.Д.Иоселиани, А.О. Поляков, Г.Г. Почепцов, А.И. Ракитов, В.З.Коган, Л.А.Шелепин ва дигаронро номбар кардан мумкин аст. Гуруҳи ҷаҳорумро корҳои илмию таҳқиқотии олимони ватанӣ ташкил медиҳанд. Ба қатори онҳо таҳқиқоти З.Ш. Саидзода ва Н. Каршибоев, К.И. Сафиев, Ф.Ф. Шарипов, Н.Д.Махмадизода, Р.Ш. Нуриддинов ва П.Р. Нуриддинов, П.А. Махмадов, Д.С.Таваров ва дигарон доҳил мешаванд. Гуруҳи панҷумро таҳқиқотҳои диссертационие ташкил медиҳанд, ки тӯли 10-15 соли охир бо назардошти рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва дар шароити тағйирпазирии ҷомеаи муосир анҷом дода шудаанд. Аз нигоҳи фалсафӣ бошад, то ба ҳол се рисолаи номзадии муаллифон Р.Л.Давлатов, С.Р.Ишонова ва Ш.Т. Беҳбудов дифоъ шудаанд.

Объекти таҳқиқот: тамоюлот ва қонуниятҳои инкишофи ахлоқи иттилоотӣ ва арзишҳои ахлоқии ҷомеаи иттилоотӣ ба ҳисоб меравад.

Асоси методологии таҳқиқотро усулҳои низомнокӣ, диалектикӣ тавсифӣ, иҷтимоӣ-фалсафӣ, муқоисавӣ ва ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Усули диалектикӣ барои муайян кардани номутобиқатии дилеммаҳои ахлоқӣ, таҳлили шаклҳои танзими ахлоқ дар шароити технологияи иттилоотӣ, усули низомнокӣ дар таҳлили ахлоқи иттилоотӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ, усули муқоисавӣ ҳангоми таҳлили арзишҳои ахлоқии ҷомеаи Тоҷикистон бо арзишҳои ахлоқии умумибашарӣ истифода шудаанд. Усули муқоисавӣ ҳамчунин барои муайян намудани заминаҳо ва нақши аксиологии ҷомеаи иттилоотӣ дар таносуб бо ахлоқи иҷтимоӣ ба кор меравад.

Муқаррароти асосии диссертатсия аз тарафи муаллиф дар конференсияҳои илмию амалии сатҳи ҷумхурияйӣ ва байналмилалӣ ва маҷаллаҳои такризшаванд дарҷ гардидаанд.

3. Тавсифи умумии кори диссертатсионӣ

Диссертатсияи Исомадинова Фарзонахон Маҳмудҷоновна аз рӯи соҳтори худ мантиқан дуруст ба расмият дароварда шудааст. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳои амалӣ, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Адабиёти истифодашуда дар рафти таҳияи рисолаи илмӣ бо иқтибос инъикос карда шудаанд.

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок гардида, дараҷаи коркарди илмии муаммо тавсиф ёфтааст, объект ва предмети таҳқиқот, асосҳои назарияйӣ ва методологии он муайян шуданд; ҳадаф, вазифаҳои таҳқиқот ифода ёфта, навоварии илмии натиҷаҳои таҳқиқот инъикос гардиданд; аҳамияти назарияйӣ ва амалии таҳқиқот нишон дода шуданд; дараҷаи эътиимоднокӣ, тавсив ба амалисозии натиҷаҳо, интишорот ва соҳтори диссертатсия қайд гардидааст.

Боби якуми диссертатсия “**Заминаҳои методологӣ- назариявии таҳқиқи арзишҳои ахлоқии ҷомеаи иттилоотӣ**”- номгузорӣ шуда, аз З зербоб иборат буда, дар заминаи омузиши таҳқиқот ва таҳлили таҷрибаи кор муаллифи диссертатсия таъкид менамояд, ки дар кишварҳои аз нигоҳи индустрӣ тараққикардаи ҷаҳон, “инқилоби иттилоотӣ” аллакай ҷабҳаҳои зиёди ҳаётро дар соҳаҳои фаъолиятҳои бонкӣ, тиҷорат, тандурустӣ, мудофиаи миллӣ, нақлиёт, фароғат ва гайра ба таври назаррас тағиیر додааст. Қайд карда мешавад, ки технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ ба тамоми ҷанбаҳои фаъолияти инсон ворид шуда, дар муқобили арзишҳои иҷтимоӣ, ки устувор ва тағиирнаёбанд ба назар мерасанд, ҷолиши бузург эҷод мекунанд. Дуруст аст, ки технологияи компютерӣ, Интернет ва шабакаи ҷаҳонии иртиботӣ имкониятҳои глобалиро фароҳам овардаанд, ки қаблан барои ашҳос ва созмонҳои алоҳида дастрас набуданд. Инчунин таъкид шудааст, ки амнияти иттилоотӣ ва ахлоқ яке аз муҳимтарин ҷанбаҳое баррасӣ

мешаванд, ки нигаронӣ ва таваҷҷуҳи муҳаққикон ва олимони ин соҳаро ҷалб намудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия “Инсон дар муҳити иттилоотӣ ва таҳаввули арзишҳои ахлоқӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон” - бевосита ба баррасии масъалаи пайдоиш ва ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ба рушд ва инкишофи технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, ки аз арзишҳои ҷомеаи техногенини нимаи дуюми қарни XX маҳсуб ёфта, дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ворид гаштааст, рабт дорад. Ишора карда мешавад, ки дар ҳаёти инсоният рушди ҷомеаи иттилоотӣ дар заминаи пешрафти воситаҳои технологӣ, инкишофи технологияҳои иттилоотиу коммуникатсионӣ ва ташаккулёбии низоми иттилоотӣ таҳаввулоти ҷиддиеро ба вучуд оварда, дар натиҷа ба инқилоби бузург табдил ёфт. Инчунин, муаллифи рисола таъқид менамояд, ки таҳаввулоти инсон дар ҷомеа нисбат ба эволютсияи ӯ дар табиат хеле босуръаттар сурат мегирад. Ба он хотир, ки дар таҳаввулоти иҷтимоии худ инсон на танҳо ба узвҳои бадани органикиаш тақя мекунад, балки аз кулли олоту воситаҳои ба таври сунъӣ соҳтаи худ, аз воситаҳои техникиву технологияҳои гуногун истифода мебарад.

Дар ҳулоса натиҷаҳои илмии бадастомада ва пешниҳодҳои мушаххаси муаллиф нишон дода шудаанд.

4. Навғониҳои илмии диссертатсия

Навғонии диссертатсия ба таври мушаххас дар чунин натиҷаҳо инъикос ёфтааст:

- дар доираи фазои илмӣ-таҳқиқотии Тоҷикистон фалсафаи ахлоқи иттилотӣ-компьютерӣ ба таври муназзам ва мушаххас бори нахуст мавриди таҳлил қарор мегирад, ки дар раванди он заминаҳои назариявӣ, сиёсӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ахлоқи иттилоотӣ мукаррар гардиданд;
- асосҳои фалсафӣ ва ахлоқии мушкилоти ахлоқӣ ва амнияти иттилоотӣ ба низом дароварда мешавад;

- аҳамияти ахлоқи иттилоотӣ барои боздошти таъсири манфии истифода аз технологияи иттилоотӣ, хатарҳо ва таҳдидҳои дар низоми иттилоотӣ тавлидшуда асоснок карда мешавад;

- дар мисоли муҳити иттилоотии Тоҷикистон асоснок карда мешавад, ки амнияти иттилоотии шаҳс ҳамчун шаҳрванди он аз нуктаи назари башардӯстона баррасӣ шуда, барои фахмиш, таҳқиқ ва таъмини ин башардӯстӣ зарур аст, ки мувозинати манфиатҳои иттилоотии шаҳс, аз як тараф ва манфиатҳои иттилоотии давлат ва ҷомеа, аз тарафи дигар, ба мувофиқат ва мувозинат оварда шаванд;

- нахустин маротиба консепсияи фалсафӣ-иҷтимоии таҳаввулоти робитаҳо ва муносибатҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ дар давлат ва ҷомеаи Тоҷикистон ва таъсири он ба ахлоқи шаҳрвандони он, ки бар поян он таҳаввулоти арзишҳои инсонӣ дар муҳити иттилоотии Тоҷикистон сурат мегиранд, мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтааст.

5. Саҳми муаллиф дар ҳаллу фасли масъалаҳои илмӣ ва коркарди проблемаҳои илмӣ дар доираи мавзуи таҳқиқот

Саҳми шаҳсии муаллиф дар таҳқики масъалаи ахлоқи иттилоотӣ қабл аз ҳама дар он ифода меёбад, ки он кори мустакили тадқикотӣ мебошад ва аз салоҳияти қасбии муаллифи он шаҳодат медиҳад. Довталаб ҳадаф ва вазифаҳои кори таҳқиқотиро мустакилона муайян намуда, маҷмуи усуљҳои таҳлили маводи ибтидоиро, ки ба вазифаи дар пеш гузошташуда мувофиқ аст, дуруст интихоб ва моҳирона истифода мебарад; шаҳсан маҷмуи пурраи меъёрҳои заруриро дар ҳамаи қисмҳои диссертатсия, коркарди маълумотҳои ба даст овардашуда, таҳлил ва ҳулоса баровардан аз натиҷаҳои таҳқиқотро анҷом дода, пешниҳодҳои мушаҳҳас баён намудааст.

6. Аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ

Дар он ифода меёбад, ки омузиши масъалаҳое, ки дар диссертатсия матраҳ шудаанд, барои ташаккул ёфтани маърифат ва идроқи арзишҳои ҷомеаи умумиҷаҳонӣ ва ҷомеаи Тоҷикистон мусоидат мекунад. Таҳлили концептуалии ҷанбаҳои ахлоқии истифодаи бехатар аз технологияҳои

иттилоотӣ метавонад ҳангоми таҳияи барномаҳои татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи амнияти технологияи иттилоотӣ ва ахлоқи иттилоотӣ истифода шавад. Натиҷаҳои тадқиқот ҳамчун саҳми назариявӣ дар корбаст ва таҳлили мушкилоти амнияти иттилоотӣ маҳсуб ёфта метавонад. Натиҷаҳои тадқиқот, инчунин тасаввуротро дар бораи муҳтавои падидай амнияти иттилоотӣ тавсия дода, ақидаҳои илмиро дар бораи иқтидори арзишии ҷомеаи ташаккулӯбанд мушаххас мекунанд ва барои дарки амиқтари асосҳои дигаргунсозии иҷтимоию фарҳанги ҷомеаи муосир ва дурнамоҳои рушди он мусоидат мекунанд.

7. Камбудиҳои дар диссертатсия ҷой дошта

Дар қатори муваффақиятҳо диссертатсияи тақризшаванда баъзе камбудиҳоро дорад, ки баррасӣ намудани онҳо ҳангоми таҳқиқоти минбаъдаи муаллиф муҳим мебошанд.

1. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки бисёр масъалаҳои ахлоқиро бо таҳқиқоти ахлоқи технологӣ ва компьютерӣ алоқаманд намояд, ки бо ҳам на он қадар робитаи фалсафӣ-иҷтимоӣ доранд.
2. Дар қисми “Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ” номгуи бисёри мутафаккирони хориҷӣ қайд гардидааст, лекин мушаххас қадом осор ба рисолаи тадқиқшаванда наздик аст, ишора нагаштааст.
3. Дар рисолаи мазкур тақрори фикрҳо ба назар мерасад. (саҳ.37-65;84-93)
4. Матни рисола таҳрирталаб буда, баъзе ҳатогиҳои техникий ҷой дорад.

Камбудиҳои қайд гардида сифати тадқиқотро паст намекунад ва ба натиҷаҳои асосии назариявӣ ва амалии он таъсири манғӣ намерасонад.

Ҳамин тарз, диссертатсияи Исомадинова Фарзонаҳон Маҳмудҷоновна дар мавзуи «**Таъсири технологияҳои иттилоотӣ ба арзишҳои ахлоқӣ: таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ**» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 - Фалсафаи иҷтимоӣ таҳқиқоти мукаммал ва баанҷомрасидай масоили мубрами ҷомеаи муосир аст.

Диссертатсия ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рисолаҳои номзадӣ, ки бо «Тартиби додани дараҷаҳои

илмі ва унвони илмій (дотсент, профессор)» муқаррар шуда ва бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудаанд, ҷавобгу буда, муаллифи он Иsomадинова Фарзонахон Маҳмудҷоновна барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 - Фалсафаи иҷтимоӣ сазовор мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи фанҳои ҷамъиятии ДДҲБСТ (протоколи №10 аз 20.05.2023) баррасӣ ва тасдиқ шудааст.

**Раиси ҷаласа, мудири кафедраи
фанҳои ҷамъиятӣ, номзади илмҳои таъриҳ:** *М. Пулотова* Пулотова М.А.

Ташхисгар:

д.и.ф., профессор Зоҳидов О.Х.

Котиби ҷаласа:

н.и.ф., дотсент Почоева М.К.

Имзои Пулотова М.А., Зоҳидов О.Х. ва Почоева М.К.-ро тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
маҳсуси донишгоҳи давлатии Ҳукук
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон



Мирпоччоев И.Х.

Суроғ: 735700, ш.Хуҷанд, мкр-н 17, бинои 1, ДДҲБСТ

E-mail: [tsulbp@rambler.ru/](mailto:tsulbp@rambler.ru)

Тел:+992342223811

Факс:+992342225170